

*Ба Шӯрои диссертационии 6D-023.КОА дар назди  
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати  
Тоҷикистон (735700, ш.Хуҷанд, микронаҳияи 17,  
бинои 1)*

## **ТАҚРИЗИ**

**муқарризи расмӣ ба кори диссертационии Шарифзода Ғайрат Мумин дар  
мавзӯи «Такомули идоракуни рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо  
(дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёftи  
дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз руи иҳтиноси 08.00.03 –  
Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ**

### **1. Мубрамияти мавзӯи таҳқиқшаванда**

Таҳқики самтҳои тақмили механизми идоракуни рушди иҷтимоию  
иқтисодӣ дар сатҳи минтақа яке аз масъалаи мубрами илми иқтисодӣ ва  
амалияи идоракунӣ ба шумор меравад. Ин масъала маҳsusan дар шароити  
ноустувории глобалӣ, ки имрӯzҳо тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ аз сар  
мегузаронанд, хеле мубрам мегардад. Дар ин шароит таъмини рушди  
иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо дар раванди ташаккул ва татбиқи  
стратегияҳои минтақавӣ муносибати сифатан навро, хусусан таҳия ва  
татбиқи шаклу усулҳои нави идоракуни низоми иҷтимоию иқтисодии  
минтақавиро талаб менамояд.

Дар шароити мусоидати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирӯ  
чораҳои аввалин дараҷаи таъмини рушди иҷтимоӣ ва иқтисодиро дар  
ояндаи наздик муайян намудааст. Пас аз дигаргунҳои соҳторӣ дар  
иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини мӯътадилии рушди  
иқтисодӣ, таҷдиди фаъолияти институтҳои идорракуни давлатӣ ва  
маҳаллӣ яке аз масъалаҳои муҳим маҳсуб меёфт. Дар минтақаҳои Ҷумҳурии  
Тоҷикистон бо назардошти хусусиятҳои минтақавӣ стратегияҳои рушди  
иҷтимоию иқтисодӣ таҳия карда шуданд, ки номгӯи тадбирҳои афзалиятноки  
таъмини рушди иҷтимоию иқтисодиро дар баргирифта бевосита барои  
баланд бардоштани рушди иқтисодӣ нигаронида шуда буданд. Ин чораҳои  
ҳукумати мамлакат бевосита ҳалли масъалаҳои иҷтимоию иқтисодии

мубрами минтақаҳо мусоидат намуда бошад ҳам, дар низоми рушди ичтимою иқтисодӣ баъзе масъалаҳо, аз ҷумла таъмини сатҳи баланди самаранокии фаъолияти институтҳо, маҳсусан институти идоракунӣ кӯшода боки мемонад. Аз ин лиҳоз муайян намудани самтҳои такомули идоракунии рушди ичтимою иқтисодии минтақа яке аз масъалаҳои муҳими рӯз ба шумор рафта, дар мубрамияти мавзӯи таҳқиқоти мазкур шубҳае пайдо намекунад.

## **2. Дараҷаи асосноксозии муқаррароти илмӣ, хулоса ва тавсияҳое, ки дар диссертатсия оварда шудаанд**

Бо гузаронидани таҷрибаҳо, боэътиמודии маълумотҳо, микдори коғии маводи таҳқиқотӣ, коркарди омории натиҷаҳои таҳқиқот дар доираи идоракунии давлатии рушди ичтимою иқтисодии минтақаҳо ва интишороти натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар маҷаллаҳои илмии тавсияшавандай КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интишор ёфтаанд. Хулосаву тавсияҳо бо таҳлили илмии натиҷаҳои тадқиқоти назариявию таҷрибавӣ асоснок карда шудаанд.

Дар диссертатсия маҷмӯи методҳои таҳқиқоти иқтисодӣ: методҳои таҳлили низомӣ ва мантиқӣ, таҳлили илмӣ ва синтез, методи таҳлили муқоисавӣ, методҳои иқтисодию оморӣ, методи арзёбии коршиносӣ истифода шудаанд, ки ба коркарди хулосаҳои асоснок аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ ва эътиמודнокии натиҷаҳои таҳқиқоти гузаронидаи дисертантро инъикос мекунанд.

## **3. Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ**

Диссертатсия ба Шиносномаи ихтисосҳои соҳаи илмҳои иқтисодӣ, ки аз ҷониби Комиссияи Олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, аз рӯи ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ: банди 3.10. Ҳусусиятҳои минтақавии таракқиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ; намудҳои минтақаҳо (инкишофёфта ва буҳронӣ, донорҳо ва ретсиپиентҳо, мономаҳсолотӣ ва диверсификатсияшуда, бо агломератсияҳои калони шаҳрӣ ва бе чунин таъсисёбихо ва гайра);

муаммоҳои методии таснифот ва тадқиқоти амалии хусусиятҳои тараққиёти намудҳои гуногуни монтакаҳо; банди 3.13. Сиёсати иҷтимоӣ-иктисодии монтакавӣ; таҳлили хусусиятҳо ва баҳодиҳии самаранокии сиёсати иқтисодии монтакавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, монтакаҳо ва муниципалитетҳо; банди 3.14. Идоракуни иқтисодиёти монтакавӣ. Шаклҳо ва механизмҳои ҳамкории ҳокимиyaти ҷумҳурияйӣ ва маҳаллӣ, соҳторҳои бизнес ва соҳторҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ. Вазифаҳо ва механизмҳои идоракунӣ. Асосноккунии методӣ, коркарди схемаҳои ташкилий ва механизмҳои идоракуни монтакаҳо, баҳодиҳии самаранокии онҳо мутобиқат мекунад.

#### **4. Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзӯъҳои илмӣ**

Диссертатсия дар асоси дастуру супоришҳо аз Паёмҳои ҳамасолаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ичро карда шуда, мавзуи он пеш аз ҳама бо барномаҳои давлатӣ, чун Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030: банди 3.2 – Рушди монтакаҳо, 5. Сифати рушди иқтисодӣ ва самаранокии баҳши воқеии иқтисодиёт; Барномаи рушди иҷтимоии иқтисодии вилояти Суғд барои давраи 2021-2025 мутобиқат дорад.

#### **5. Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ**

Навгонии илмии кори диссертатсионӣ дар тақвияти асосҳои назарияйӣ ва методии раванди идоракуни рушди иҷтимоию иқтисодии монтака зоҳир мегардад.

Ба андешаи мо, натиҷаҳои муҳимтарини таҳқиқоти диссертатсионӣ, ки навгонии илмӣ доранд ва муаллиф онҳоро шахсан ба даст овардааст, инҳо мебошанд:

1. Моҳияти иқтисодии идоракуни давлатии рушди иҷтимоию иқтисодӣ дар монтака асоснок ва дар заминаи он ба мундариҷаи ин мағҳум тасҳех ворид карда шудааст.

2. Муайян карда шудааст, ки дар шароити муосир равишиҳои методии сершумор дар раванди арзёбии рушди иҷтимоию иқтисодии

минтақа истифода мегарданд. Инчунин, усулҳои барои арзёбии рушди иҷтимоию иқтисодӣ қабулшаванд вижагиҳои иқтисодиёти миллӣ ва афзалиятҳои минтақавиро бояд ба мадди назар гиранд. Зоро чунин рафтор шароит фароҳам меоварад, ки рушди иҷтимоию иқтисодии ҳар як минтақа ва ҳудудҳои он аниқ муайян гардад ва ҳадафҳои стратегӣ самаранок татбиқ гарданд.

3. Дар асоси таҳқики таҷрибаи ҷаҳонӣ асоснок карда шудааст, ки бояд дар шароити муосир идоракунии рушди иҷтимоию иқтисодии минтақавӣ дар заминаи тамсилai муосири идоракунии рушди минтақа тариқи мутобиқ намудан ба ҳусусиятҳои миллии муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ амалӣ карда шавад.

4. Асоснок намудани вазъи муосири олатҳои молиявию андозии танзими тараққиёти вилояти Суғд тавассути шарҳи чунин вижагиҳои сиёсати буҷетио андозӣ: коҳишёбии афзоиши воридоти андоз ба низоми буҷет; вобастагии даромади буҷети маҳаллӣ ва воридоти андозҳо; коҳишёбии ҳиссаи андозҳои воридшуда дар МУМ; нуқсонҳо дар банақшагирии андозӣ; афзоиши бақияи қарзи андозҳо; афзоиши ҳаҷми имтиёзи андозҳо, ки ба коҳишёбии воридоти андоз мусоидат менамояд; коҳишёбии ҳарочоти буҷет ба соҳаҳои иқтисодӣ ва нобоварӣ дар рушди сармоягузорӣ дар соҳаҳои иқтисодиёт.

5. Коркарди афзалиятҳи ояндабинонаи идоракунии давлатии иқтисодиёти минтақа дар вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади вусъатдихӣ ва амалисозии нишондихандаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа анҷом дода шуда. Дар радифи он самтҳои афзалиятноки рушди иҷтимоию иқтисодии в. Суғд муайян гардида ҷораҳои баланд бардоштани самаранокии идоракунии минтақавӣ ва механизми ташаккул ва амалигардонии сиёсати минтақавии иқтисодӣ дар вилояти Суғд пешниҳод гардидаанд.

6. Таҳия ва пешниҳод намудани механизми навсозии сиёсати иҷтимоию иқтисодӣ, дарёftи роҳҳои рафъи нуқсонҳои ҷойдошта дар сиёсати минтақавии иқтисодӣ ва такомули олати методии идоракунии

рушди иҷтимоиу иқтисодӣ амалӣ карда шудааст. Алгоритми амалигардонии идоракунии стратегии рушди иҷтимоиу иқтисодии в. Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон пешкаш шудааст. Дар раванди амалигардонии идоракунии стратегӣ ва ба нақшагирии стратегии рушд тамсilaи идоракунии давлатии рушди иҷтимоиу иқтисодӣ бо назардошти вижагиҳои в. Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон коркард шудааст.

### **5. Аҳамияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо.**

Аҳамияти илмии натиҷаҳои кори диссертационӣ дар он ифода меёбад, ки муаллиф нақши идоракунии давлатиро дар таъмини рушди иҷтимоиу иқтисодии минтақа шарҳ додааст. Тибқи он алоқамандии сатҳи баланди иҷтимоиу иқтисодии минтақа бо идоракунии давлатӣ, яъне бо ба нақшагирий, танзим ва назорати фаъолияти иқтисодию молиявӣ дар минтақаҳо асоснок карда шудааст. Инчунин муаллиф ҷанбаҳои назариявии идоракунии рушди минтақаҳо қиёсан ба тадқиқоти мавҷуда амиқтар таҳқиқ намудааст. Хулоса ва тавсияҳои кори диссертационӣ дар доираи заминаҳои илмии идоракунии давлатии рушди минтақаҳо амалӣ шуда, ба вусъатдиҳии рушди иҷтимоиу иқтисодии минтақа мусоидат менамояд. Механизми дар таҳқиқот таҳияшудаи идоракунии давлатии рушди иҷтимоиу иқтисодии минтақа тавассути такмили шаклу усулҳои идоракунӣ ба рушди минтақа тавсия мегардад, ки дар амалия барои татбиқ ба мадди назар гирифта шудааст. Хулоса ва тавсияҳои кори диссертационӣ имконияти таракқиёти вазъи иҷтимоиу иқтисодии минтақаро доранд ва аз ҷониби мақомоти минтақавии идоракунии давлатии соҳаҳои иҷтимоиу иқтисодӣ мавриди истифода мақбул мебошанд. Ҳамчунин натиҷаҳои кори диссертационӣ дар раванди гузаронидани курсҳои умумитаълимӣ ва маҳсус, аз ҷумла иқтисодиёти минтақа, идоракунии молияи давлатӣ, назарияи иқтисодӣ ва дигар фанҳои таълимӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурдан имконпазир мебошад.

Аҳамияти амалии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар он ифода меёбад, ки натиҷаҳои тадқиқот ба Сарраёсати иқтисод ва савдо дар вилояти Суғд ва Кумитаи рушди маҳаллии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва идораҳои поёни он, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ пешниҳод шудаанд ва барои татбиқи тавсияҳо оид ба такмили идоракуни давлатии рушди минтақаҳо бо мақсади баланд бардоштани вазъи иҷтимоию иқтисодии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қабул карда шудааст.

## **6. Тавсисфи умумии кори диссертатсионӣ.**

Соҳтори диссертатсия, гузориши мақсад ва мантиқии алоқамандии онҳо тасдиқ мекунанд, ки муаллиф масъалаҳои гузошташударо амиқ дарк ва таҳқик намуда, ҷиҳати таҳлили вассеи муаммоҳои предмети тадқиқот асосҳои назариявию методӣ коркард намояд.

Кори диссертатсионӣ аз муқаддима, 3 боб, 8 зербоб, хулоса ва тавсияҳо барои татбик, фехристи адабиёти истифодашуда, ки 132 сарчашмаро фарогир аст, иборат мебошад. Матни диссертатсия дар ҳаҷми 170 саҳифа навишта шудааст. Кори диссертатсионии мазкур 27 ҷадвал, 14 расм дар шакли схемаҳо ва диаграммаҳо ва 5 формуларо дар бар мегирад.

Дар муқаддима мубрамияти таҳқиқот ва дараҷаи омӯзиши он тавсиф шудааст. Инчунин ҳадафу вазифаҳо, объект ва предмети таҳқиқот муайян гардида, навгониҳои илмӣ ва аҳамиятнокии амалии натиҷаҳои бадастовардашуда муҳтасар оварда мешаванд.

**Дар боби аввал - «Асосҳои назариявӣ ва методии идоракуни рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа»** - консепсияҳои иқтисодӣ ва мундариҷаи идоракуни давлатии тараққиёти минтақаҳо мавриди таҳқик қарор дода, равишҳои методологӣ барои арзёбии рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа муайян карда шудааст. Ҳамчунин дар ин боби кор таҷрибаи ҷаҳонии идоракуни тараққиёти иқтисодиёти минтақа баррасӣ карда мешавад. (С. 19-49).

Дар ин боби диссертатсия таҳаввулоти назарияҳои иқтисодиёти минтақа дар низомҳои иҷтимоию иқтисодӣ таҳқиқ шуда, мундариҷаи раванди идоракуни давлатӣ чун асоси рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа дар асоси муносибати низомманд тасҳех карда шудааст. Дар асоси таҳқиқ муаллиф сабит намудааст, ки идоракуни давлатии рушди иҷтимоию иқтисодӣ ҳамчун омили асосии тараққиёти минтақа бармад намуда, дар таъмини устувории рушди иқтисодӣ нақши аввалиндарадорад (С.22-23).

Муаллиф ақидаҳои олимони гуногунро оид ба мағҳуми идоракуни давлатии рушди иҷтимоию иқтисодӣ ба низом дароварда, хусусиятҳои онро дар вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсиф намудааст (С. 25-28). Дар асоси ин муаллиф ақидаи худро нисбат ба ин мағҳум пешниҳод намудааст, ки мувофиқи он идоракуни давлатии рушди минтақа яке аз ҷузъҳои муҳими идоракуни давлатии мамлакат маҳсуб ёфта, таъсири мақсадноки мақомоти ваколатдорро ба соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо ифода менамояд, ки бо назардошти омилҳои таъсиррасони ин соҳаҳо: рушди иқтисодӣ, инноватсиякунонии минтақа, рақобатпазирӣ, рушди иҷтимоӣ ва экологӣ тавассути соҳаҳои гумрук, молия, андоз, пулию қарзӣ дар мамлакат, инчунин иштироки давлат дар фазои иқтисодиёти ҷаҳонӣ бо мақсади дар оянда таъмини рушди устувори минтақа тавассути дар ҳолати муттавозин будани самтҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ амали мегардад (С.32-33).

Муаллифи диссертатсия дуруст қайд менамояд, ки идоракуни давлатии рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо яке аз унсурҳои муҳимми мусоидаткунанда ба амалишавии ҳадафҳои сиёсати иқтисодии минтақа мебошад. Зоро сиёсати иқтисодии минтақавӣ бо таъсири давлат ба ҷойгиронӣ ва тараққиёти истеҳсолот тарики танзими давлатии сатҳи рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва вазъи зиндагии аҳолии минтақаҳои муҳталифи мамлакат бо мақсади пешгирии фарқияти назаррас дар нишондиҳандаҳои иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо, роҳ надодан ба

шиддати иҷтимоӣ байни минтақаҳои мухталиф ва таъмини рушди устувор ва тавозунии минтақаҳо амалӣ мегардад (С.34).

Дар диссертатсия омадааст, ки идоракунии давлатии рушди иҷтимоию иқтисодиро метавон ҳамчун раванди динамикии фаъолияти системаи иҷтимоию иқтисодии минтақавӣ фаҳмид, ки дар доираи он баробарии манфиатҳои на танҳо субъектони хочагидорӣ, балки ҷомеа низ ба даст оварда мешавад. Дар баробари ин, дар самти ноил шудан ба ҳадафи асосии рушди иҷтимоию иқтисодӣ сиёсати давлатии минтақавӣ омили муҳим буда, мундариҷаи такрористехсолотро сифатан нав менамояд ва шароити меҳнатро чандон афзоиш медиҳад.

Диссертант усулҳои гуногуни арзёбии идоракунии рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаро ба низом дароварда, ба хулоса омадааст, ки ин усулҳо ба шароити иқтисодиёти вилояти Суғд мутобиқ намебошад. Аз ин сабаб аз ҷониби муаллиф баъзе тағйиротҳо ба усулҳои мутобиқи наздик ворид карда шуда, дар асоси он нишондихандаҳо ва меъёрҳои арзёбии идоракунии рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа коркард карда шудааст (С.34-49). Дар асоси таҳқики усулҳои арзёбии тараққиёти иҷтимоию иқтисодӣ ва вижагиҳои хоси ҳудудҳои маъмурии қишвар механизми муносиби арзёбии тараққиёти иҷтимоию иқтисодии минтақа дар шароити минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудааст, ки ин хеле ҷолиябияти хоса дорад (С.48).

Дар кори диссертационӣ аз ҷониби муаллиф таҷрибаи ҳориҷии идоракунии иқтисодиёти минтақа мавриди таҳқиқ қарор дода мешавад (С. 49-64). Дар ин ҷо унвонҷӯ дуруст қайд менамояд, ки низоми идоракунии минтақавӣ объекти дорои сохтори хеле мураккаби институтионалӣ мебошад. Он воҳидҳои гуногуни ташкилиро дарбар мегирад, ки ба робитаҳои идоракунӣ қариб дар ҳамаи зинаҳои системаи идоракунӣ алоқаманданд: миллӣ, минтақавӣ, маҳаллӣ. Аз ин ҷо интиҳоби равияҳо дар бештар ҳолат аз ҳусусиятҳои хоси рушди иқтисодиёти миллӣ, аз ҳолати режими сиёсӣ, омилҳои иҷтимоию

фарҳангӣ, ҳадаф ва вазифаҳои стратегӣ вобаста аст. Ба таври умум муаллиф қайд менамояд, ки идоракуни худудӣ бояд гузариш ба иқтисодиёти рақамиро тақвият баҳшад, моделҳои оптималии давлатии рақамиро муайян созад, ки дар он тағйирёбихои ракамӣ бо иҷтимиоёт нигаронидашудаи сиёсати давлатро муносибатҳои байнҳамдигарии шабакавии аҳолӣ, давлат ва бизнесро таъмин намояд (С. 60-63).

**Дар боби дуюм - «Тамоюли рушди иҷтимиою иқтисодии вилояти Суғд ва механизми идоракуни он»** - нишондиҳандаҳои асосии иҷтимиою иқтисодии вилояти Суғд таҳлил карда шуда, омилҳои олатҳои молиявию андозии танзими тараққиёти минтақа, инчунин механизми ташаккул ва амалигардонии сиёсати саноатии минтақавӣ дар вилояти Суғд муайян карда шудааст (С. 65-98).

Муаллиф таъкид менамояд, ки масъалаи муайян намудани индикаторҳои рушди иҷтимиою иқтисодии минтақаҳо, арзёбии рушди ҷомеа, омӯзиши таъсири омилҳои гуногуни иқтисодӣ - иҷтимоӣ ба ҷараёни тараққиёт мувофиқи мақсад аст (С.65).

Мувофиқи ақидаи диссертант дар ҷараёни идоракуни минтақаҳо бо мақсади таъмини рушди иқтисодию иҷтимиоии қаламравҳо диккати маҳсус ва ҷойгиршавии қувваҳои истеҳсолкунанда, таъминнокӣ бо захираҳои зарурӣ иқтисодӣ мавқеи хосаи худро дорад (С.67). Аз ин рӯ аз ҷониби ӯ таъсири идоракуни давлатӣ ба нишондиҳандаҳои макроиқтисодии минтақа (С. 69-71), вазъи рушди иҷтимиою иқтисодӣ дар шаҳру ноҳияҳои гуногуни вилоят (С. 72-73), вазъи истифодаи захираҳои иқтисодӣ дар ташкилоту корхонаҳои минтақа (С. 75-76). таҳлил карда шуда хулосаҳои мутобиқ бароварда шудаанд.

Муаллиф ҷанбаҳои молиявию андозии идоракуни давлатии рушди иҷтимиою иқтисодии минтақаро таҳлил намуда, дуруст қайд менамояд, ки ба воридоти андоз омилҳои гуногун таъсир мерасонанд, ки онҳоро ба дохилию берунӣ тасниф намудан мумкин мебошад (С.81-97). Омилҳои дохилии таъсиррасон ба воридоти андоз аз ташаккулёбии менечменти

андози давлатӣ ва корпоративӣ (банакшагирӣ ва ояндабинии андоз, танзими андоз ва назорати андоз), асосҳои ҳуқукию институтсионалии сиёсати андоз, фаъолияти ниҳодҳои давлатии андоз, вазъи молиявии корхонаҳо, сатҳи коррупсия, бухронҳо, сатҳи иқтисодиёти пинҳонӣ ва гайра вобаста мебошанд. Омилҳои беруна аз фаъолияти мақомоти давлатӣ ва муҳити дохилии иқтисодиёти минтақа вобаста намебошанд.

Диссертант дуруст қайд менамояд, ки истифодаи усулҳои ғайримустақими танзими буҷетию андозӣ низ ҷанбаҳои манфии худро дорад, ки пеш аз ҳама дар коҳиш ёфтани даромади буҷети маҳаллӣ ва фондҳои дигари мутамарказ инъикос меёбад, зоро танзими ғайримустақими ҳавасмандкунандай рушди иҷтимоию иқтисодӣ дар аксар ҳолатҳо бо роҳи пешниҳоди имтиёзҳои андоз, ё ин ки тавассути паст намудани меъёри андозҳо амалӣ карда мешаванд (С.82). Бо мақсади ба пурагӣ эҳсос намудани самаранокӣ, имкониятҳо, ҷанбаҳои мусбию манфии истифодашавии усули танзими андозию буҷетӣ унвонҷӯ буҷети маҳаллиро таҳлил намуда, самаранокии истифодаи усулҳои мустақим ва ғайримустақими танзими буҷетию андозиро дар минтақа муайян намудааст (С.84-93).

Боиси зикр аст, ки дар қисмати таҳлилии диссертатсия вазъи рушди инфрасоҳтори ракамикунонии иқтисодиёт таҳлил карда мешавад (С. 96-113). Дар ин ҷо муаллиф дуруст қайд менамояд, ки баҳри баланд бардоштани самаранокии идоракуни иқтисодиёти минтақа, дар навбати аввал, таҳияи низоми оптималии муносибатҳои байниҳамдигарии иттилоотӣ баёни субъектҳои алоҳидай иқтисодиёти минтақа зарур аст. Бо тарзи дигар гӯем, маҳсусан, самараи интегралии рушди технологияи иттилоотии коммуникатсионӣ дар ҳамаи соҳаҳои фаъолиятдоштаи минтақа ва таъмини алоқаи байни онҳо имкон медиҳад, ки ҳароҷотҳои транзакционӣ ва асосӣ кам карда шавад (С. 108).

**Дар боби сеюм - «Такомули шакл ва усулҳои идоракуни рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо»** - афзалиятҳои дурнамои идоракуни

давлатии иқтисодиёти минтақа дар вилояти Суғди Ҷумхурии Тоҷикистон баррасӣ гардида, самтҳои асосии навсозии сиёсати давлатии иҷтимоию иқтисодии минтақавӣ асоснок карда шудааст (С. 116-148).

Мо бо муаллиф розӣ мебошем, ки сатҳи нокифояи дониш ва малакаи кормандон дар минтақаҳо имкон намедиҳад, ки рушди назаррас дар истифодабарии имкониятҳо дар корхонаҳои сектори хусусӣ мақомотҳои ҳокимиюти маҳаллии давлатӣ ба вуқӯъ ояд. Бинобар ин, яке, аз афзалияти рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа дар шароити муосир баҳшидани сифати нав ба қадрҳои тайёршаванда дар самти идоракунӣ мебошад. Боиси қайд аст, ки дар солҳои охир шумораи мутахассисони тайёркардашавандай соҳаи идоракунии давлатӣ дар мактабҳои олии қишвар сол ба сол афзоиш дорад, вале сифати онҳо бошад бартариро металабад (С. 116).

Муаллиф дар натиҷаи таҳқиқи бисёрчониба омилҳоеро муайян намудааст, ки барои рушди иҷтимоию иқтисодии минтақавӣ таъсири манғӣ дорад. Ӯ ба ин омилҳо чунинҳоро маҳсуб донистааст: мураккабии ташаккули низоми минтақавии иттилоотии бо гуногунии сатҳи донишҳои техникии субъектҳои иқтисодӣ; нопурра истифодабарии иқтидори субъектҳои ҳочагидорӣ; мавҷуд набудани муносибатҳои ҳамкории мӯътадил дар иқтисодиёти минтақа; ғайрисамаранокии қонунгузорӣ оид ба сирри тиҷоратӣ дар фаъолияти корхонаҳо; мавҷуд набудани муносибатҳои ҳамкории мӯътадил байни сектори соҳибкорӣ ва мақомотҳои идоракунии маҳаллӣ ва ғ. (С. 121).

Муаллиф бо истифода усулҳои риёзию иқтисодӣ ҳачми МУМ, шумораи умумии аҳолӣ ва маҷмуи маблағи андозҳои буҷетсозро дар вилояти Суғд барои панҷ соли оянда ояндабенӣ намудааст (С. 122-125). Дар асоси ин дар самти такмили механизми идоракунии давлатии рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа васеъ намудани истифодабарии технологияи иттилоотии телекоммуникатсионии муосир оид ба масъалаи рушд додани соҳаҳои саноатӣ дар асоси истифодабарии технологияи

баландасосёфта асоснок карда шудааст. Дар ин радиф, аз ҷониби муаллиф як қатор тавсияҳо омода карда шудааст, ки онҳо баҳри такмили идоракунии тараққиёти минтақа мусоидат ҳоҳад намуд (С. 125-127).

Дар диссертатсия қайд мегардад, ки барои тадриҷан навсозии иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои Тоҷикистон, хусусан в. Суғд, такомули сиёсати давлатии минтақавӣ, пурзӯр кардани танзими давлатӣ дар сатҳи минтақаҳо, ҷорӣ намудан ва ташаккули шаклу усулҳои муосири таъсиррасонӣ ба равандҳои иҷтимоию иқтисодӣ, инчунин сифатан нав намудани идоракунии давлатӣ ва ҳамгирой бо баҳши хусусӣ зарур аст (С. 137). Дар асоси таҳқики муаммоҳои калидӣ дар самти идоракунии рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа унвонҷӯ самтҳои муҳими таҷдиди идоракунии давлатиро муайян намудааст, ки яке аз натиҷаҳои намоёни диссертатсия маҳсуб меёбад (С. 142-143).

Дар самти баланд бардоштани самаранокии идоракунии рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа муаллиф алгоритми амалигардонии банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаро коркард намудааст, ки ин хеле ҷолиб аст (С. 144). Зикр кардан зарур аст, ки асоси амалигардонии алгоритми пешниҳодшуда бунёди низоми банақшагирии стратегӣ ва фаъолияти ҳадафнокро барои рушди минтақавии низоми иҷтимоию иқтисодӣ дар заминаи равиши низомӣ, ки дар ҳуд бунёди шароити мусоид ва рафъи монеаҳои рушд, идоракунии лоиҳавӣ, рушди маконӣ ва инчунин интиҳобу амалигардонии барномаю лоиҳаҳоро дар заминаи омодасозии мутахассисони варзида дар бар мегирад.

Дар **хулосаи** диссертатсия аз тарафи муаллиф натиҷаҳои асосии кори диссертационӣ коркард гардида, тавсияҳо барои истифодаи амалии таҳқиқот пешниҳод карда шудааст.

## 7. Эродҳо ва ҳолатҳои баҳсталаб доир ба шақлгирии диссертатсия

Ба андешаи мо дар диссертатсия дар баробари ҳалли масъалаи муҳими иқтисодию иҷтимоӣ баъзе камбудиҳои алоҳида ва андешаҳои баҳсталаб ба назар мерасанд, ба монанди:

1. Дар доираи кори диссертационӣ барои бозҳам асоснок кардани натиҷаҳои он хуб мебуд имкониятҳои тадбиқи таҷрибаи ҷаҳонии идоракунии рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо дар шароити иқтисодиёти вилояти Суғд санҷида шавад.

2. Хуб мешуд агар муаллиф баъзе масъалаҳои баёншавандаро ба таври схема ё расм нишон диҳад, зоро ин ба хонандай рисола имконияти осон қабул намудани маводро медиҳад.

4. Дар қисми тавсиявии рисола ҷадвалҳои таҳлилӣ ҷой доранд. Ба фикри мо ин ҷадвалҳо ва таҳлилҳо бояд дар боби дуюми рисола гузаронида мешуданд.

5. Дар матни кори диссертационӣ хуллосабарориҳои назаррасе низ ҷой доранд, ки дар хулоса ва тавсияҳои тадқиқот пурра дарҷ нагардидаанд. Агар ин хулосаҳо аз ҷониби муаллиф дар хулосаи кор ва тавсияҳои умумии диссертатсия ба назар гирифта мешуданд боз ҳам натиҷа ва тавсияҳои кори диссертационӣ пураҳамият мегардид.

Таъкид кардан зарур аст, ки эродҳои дар боло зикр гардида хусусияти тавсиявӣ дошта, аҳамияти илмӣ ва амалии диссертатсияро паст намекунанд.

#### **8.Мутобиқати диссертатсия ба тартиби додани дараҷаи илмӣ**

Умуман, бояд қайд кард, ки кори диссертационии Шарифзода Файрат Мумин таҳқиқоти илмии мустақилона ва пурра анҷомёфта мебошад, натиҷаҳои ба даст овардашуда дорои навоварии илмӣ ва аҳамияти амалиро дар худ инъикос меқунанд, ки ба ҳалли муаммоҳои такмили иттилоотонии иқтисодиёти минтақаро дар таъмини рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа мусоидат менамояд.

Автореферат ва корҳои аз чоп баровардаи муаллиф дар худ таркибу мундариҷаи асосии диссертатсия ва навғонии илмии онро ифода менамоянд. Диссертатсия соҳтори мантиқан мукаммал дошта, натиҷаҳои

бадастовардаи муаллиф арзиши илмӣ доранд, ки асосҳои назариявию методӣ ва амалии идоракуни рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаро тараккӣ медиҳанд.

Дар асоси маълумоти дар боло зикршуда, хулоса карда мешавад, ки диссертатсия дар мавзӯи «Такомули идоракуни рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)» кори илмии анҷомёфта ба ҳисоб рафта, он ба талаботҳои “Низомнома дар бораи тартиби додани дараҷа ва унвони илмӣ”-и Комиссияи Олии Атестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад ва муаллифи он Шарифзода Ғайрат Мумин сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз аз руи ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ мебошад.

**Муқарризи расмӣ,  
д.и.и., профессори кафедраи  
менеджмент ва маркетинги  
ДИС ДДТТ**



Газибеков С.А.

Имзои Газибеков С.А.-ро тасдиқ менамоям:  
Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои  
маҳсуси Донишкадаи иқтисод ва сафдои  
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон  
дар ш.Хуҷанд



Махмудов Ш.



«23» 08. 2024